

«ТАСДИҚ МЕКУНАМ»:



Директори Пажӯҳишгоҳи рушди маориф
ба номи Абдурахмони Ҷомии
Академияи таҳсилоти Тоҷикистон
профессор Иматова Л. М.

«24» апрели соли 2020.

ХУЛОСАИ

Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдурахмони Ҷомии
Академияи таҳсилоти Тоҷикистон

Диссертатсияи унвонҷуи Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдурахмони Ҷомии АТТ Давлятбоева Сарвиноз Абдумаликовна дар мавзӯи “Шароитҳои педагогии ташаккули фаъолияти маърифатии донишҷӯён дар машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш (дар мисоли Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи С. Раҳимов)” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ 13.00.01 – педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот.

Роҳбари илмӣ – Сафаров Ш.А, доктори илмҳои педагогӣ, профессор.

Давлятбоева Сарвиноз 13.11.1983 дар ш. Турсунзода, ҷамоати Қаратоғ, деҳаи Куйбышев (ҳозираи Даҳбед) таваллуд шудааст. Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи С. Раҳимов – ро бо ихтисоси омӯзгори фанни тарбияи ҷисмонӣ (соли 2010) бо дипломи аъло хатм намудааст. Фаъолияти меҳнатиашро аз соли 2007 ба ҳайси омӯзгори фанни тарбияи ҷисмонӣ ва мураббӣ оид ба намуди варзиши сабук дар мактабҳои бачагонаи захираҳои олимпӣ оғоз намуда, аз соли 2010 ба ҳайси омӯзгор дар кафедраи менечмент ва сайёҳии Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи С. Раҳимов фаъолият дорад.

Дар рафти муҳокима чунин хулоса пешниҳод шуд:

Диссертатсияи номзатии Давлятбоева Сарвиноз мубрам ва дархӯри замон буда, мавзӯи таҳқиқотӣ тақозо менамояд, ки дар шароити муосир ҷомеа ва давлат ба рушди салоҳиятнокии хатмкунандагони МТОК тавачҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. Интизор меравад, ки хатмкунандагони МТОК на танҳо ба иҷрои шаклҳои алоҳидаи кори мустақилона, балки ба амалисозии фаъолияти мустақилонаи маърифатӣ дар раванди таҳсилоти муттасил ҷавобгӯ бошанд.

Ин масъала, дар мазмун ва мундариҷаи маълумоти умумӣ дурнамои таълим бисёр равшану возеҳ нишон дода шудааст.

Ояндабини дастгириву ғамхориҳо ба кормандони соҳа, махсусан омӯзгори фанни тарбияи ҷисмониро водор менамояд, ки бо саъю кӯшиш ва кордони хеш шогирдонро ҳаматарафа тарбия намоянд. Дар замони муосир, Тоҷикистон ҷиҳати оммавигардони варзиши иҷтимоӣ шароитҳои муосир фароҳам овардааст.

Мақсади таҳқиқот ва фарзияи пешниҳодгардида иҷрои **вазифаҳои зеринро** талаб менамоянд:

- равшан кардани зарурат ва аҳамияти ҷорӣ кардани фанни таълими «Сотсиологияи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш» дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ;

- муайян кардани вижаҳои методологӣ ва педагогии таълими сотсиологияи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш;

- ошкор сохтани шароити педагогии ташаккули фаъолияти маърифатии донишҷӯён дар машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш;

- муайян кардани механизмҳои таъмини тайёрии омӯзгор ба ташаккули фаъолияти маърифатии донишҷӯён дар машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш;

- муайян намудани самти ташкили раванди таҳсилот мутобиқ бо амсилаи тадриси фанни таълими «Сотсиологияи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш»;

- роҳандозӣ таҳқиқоти таҷрибавии шароити педагогии ташаккули фаъолияти маърифатии донишҷӯён дар машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиши Донишкадаи тарбияи ҷисмони Тоҷикистон ба номи С. Раҳимов.

Аҳамияти амалии таҳқиқот дар он аст, ки:

- 1) методҳои омӯзиши муназзами дастовардҳо ва мушкилотҳои донишҷӯён дар ҳалли масъалаҳои амалисозии фаъолияти мустақилонаи маърифатӣ дар машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиши муассисаҳои таълими тарбияи ҷисмони Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод ва тасвиб гардидааст, ки он имкон медиҳад ба донишомӯзон дар рушди фаъолияти маърифатии онҳо кӯмак намояд;

- 2) маҷмӯи вазифаҳои махсустарроҳишудаи амалисозии фаъолияти мустақилонаи маърифатии донишҷӯён дар машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиши Донишкадаи тарбияи ҷисмони Тоҷикистон ба номи С. Раҳимов коркард ва амалӣ гардидааст, ки имкони таъсиррасонии ҳадафмандонаро ба рушди фаъолияти маърифатии донишҷӯён фароҳам меорад;

3) усулҳо ва шаклҳои фарогирии донишҷӯён ба фаъолияти мустақилонаи маърифатӣ дар машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиши муассисаҳои таълимии тарбияи ҷисмонии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар раванди ҳалли масъалаҳои таълимию маърифатӣ ва таълимию амалии фаъолият пешниҳод карда шудааст;

4) барномаи тайёрии омӯзгорон ва падару модарон ҷиҳати рушди фаъолияти маърифатии донишҷӯён дар шароити кунунӣ таҳия ва тасвиб гардидааст.

Дар боби якуми рисола “Асосҳои назариявӣю методологӣ ва вижагӣҳои педагогӣи машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ва нақши онҳо дар ташаккули фаъолияти маърифатии донишҷӯён” – оид ба зарурияти дохил намудани фанни “Сотсиологияи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш” дар муассисаҳои олиӣ касбӣ, алалхусус методология ва хусусиятҳои педагогӣи таълими сотсиологияи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш гуфта шуда, шароитҳои педагогӣи ташаккули маърифати фаъолнокии донишҷӯён дар машғулиятҳои Сотсиологияи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш муайян карда шудааст.

Боби дуюми рисола, ки «Таҳқиқоти таҷрибавӣи шароити педагогӣи ташаккули фаъолияти маърифатии донишҷӯён дар машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи С. Раҳимов» номгузорӣ шудааст, асосан масъалаи таҳқиқоти озмоиширо дар бар мегирад. Диссертант дар боби мазкур диққати асосиро ба ташкили чараёни таълим дар мувофиқа ба амсилаи педагогӣи таълимии фанни Сотсиологияи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш равона менамояд.

Хулоса, таҷрибаи ташкилнамуда оид ба ташкил додани раванди таълим дар соҳаи сотсиологияи варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ ба қор бурдани равишҳоеро дар назар дорад, ки аз усули анъанавӣ бо талаботи бештари худ ба омӯхта шудани маводи дастурию методӣ ва назариявӣ аз тарафи таълимгирандагон дар соҳаи донишҳои мавриди баррасии мо тафовут дорад.

Натиҷаҳои таҳқиқоти роҳандозишуда мақсаднокии истифодаи амсилаи озмоишӣ ва шароити педагогӣи пешниҳоднамударо ҳангоми ташкили раванди таълим оид ба сотсиологияи варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ ба сифати омилҳои муҳими баланд бардоштани дараҷаи сифатии таҳсилоти умумӣ дар соҳаи мавриди таҳқиқ тасдиқ намуданд.

Натиҷаи корҳои озмоишӣ дар анҷоми ҳар як марҳила таҳлилу ҷамъбасти гардида, мақолаҳои нашрнамудаи унвонҷуӣ пурра мазмуни рисолаҳо инъикос менамоянд, ки чунинанд:

ИНТИШОРИ НАТИЧАҲОИ АСОСИИ ТАҲКИҚОТ

*Мақолаҳо дар нашрияҳои тақризишавандаи тавсиянамудаи КОА назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр гардидаанд:*

[1-М] Давлятбоева, С.А. Мушкилоти сотсиологии тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш / С.А. Давлятбоева // “Паёми Пажӯҳишгоҳи рушди маориф”, № 2 Душанбе - 2019, саҳ. 61 - 64

[2-М] Давлятбоева, С.А. Аҳамияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар ҳаёти инсон/ С. А. Давлятбоева // “Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон” № 3, Душанбе - 2019, саҳ. 288 - 291

[3-М] Давлятбоева, С.А. Омилҳои асосии рушди оммавияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш / С. А. Давлятбоева // “Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон”, № 8, Душанбе - 2019, саҳ. 306 - 308

[4-М] Давлятбоева, С.А. Таҳлили сотсиологии муносибати донишҷӯён нисбати арзишҳои фарҳанги бадан ва тарбияи ҷисмонӣ / С. А. Давлятбоева // “Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон”, № 10, Душанбе - 2019, саҳ. 311 - 316

II. Мақолаҳо ва маводи илмӣ дар дигар маҷаллаҳои илмӣ ва маҷмӯаҳои интишорёфта:

[5-М] Давлятбоева, С.А. Муҳимияти омӯзиши тарбияи ҷисмонӣ дар муассисаҳои таълимӣ / С. А. Давлятбоева // Нашрияи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон. “Маърифати омӯзгор”, № 4, Душанбе - 2020, саҳ. 57 - 61


Бо назардошти хулосаҳои муқарризон ва муҳокимаи диссертатсия чаласа қарор кард:


1. Диссертатсияи илмӣ Давлятбоева Сарвиноз Абдумаликовна дар мавзӯи “Шароитҳои педагогии ташаккули фаъолияти маърифатии донишҷӯён дар машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш (дар мисоли Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон С. Раҳимов)”, ки дар чаласаи шӯбаи технологияи меҳнат, тарбияи ҷисмонӣ ва омодагии ибтидоии ҳарбии назди Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдурахмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон муҳокима ва баррасӣ шудааст. Қори илмӣ мустақилона баанҷомрасида ҳисоб карда шавад.


2. Диссертатсияи илмӣ Давлятбоева Сарвиноз Абдумаликовна дар мавзӯи “Шароитҳои педагогии ташаккули фаъолияти маърифатии донишҷӯён дар машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш (дар мисоли Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи С. Раҳимов)” барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои педагогӣ

13.00.01 – педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот (илмҳои педагогӣ) ҷавобгӯ аст.

3. Диссертатсияи Давлятбоева Сарвиноз Абдумаликовна дар мавзӯи “Шароитҳои педагогии ташаккули фаъолияти маърифатии донишҷӯён дар машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш (дар мисоли Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи С. Раҳимов)” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ 13.00.01 – баъд аз ислоҳи камбудихо ба Шӯрои ҳимоя пешниҳод карда шавад.

Раиси ҷаласа
номзади илмҳои педагогӣ
муовини директори ПРМ ба номи А. Ҷомии АТТ:  Туронов С.Ш.

Котиби ҷаласа, ташхисгар,
номзади илмҳои педагогӣ,
мудири шуъбаи ПРМ ба номи А. Ҷомии АТТ:  Лутфуллоева П.

Имзои Туронов С. ва Лутфуллоева П. дуруст аст.
/ Мудири шуъбаи кадрҳои ПРМ АТТ:  Ахророва Ф.

